



Ҳисоботи аудитори мустақил

Ба муассисони КВД «Тоҷиксуғурта»

Мо аудити ҳисобот оид ба ҳолати молиявии пешниҳодшудаи Корхонаи воҳиди давлати «Тоҷиксуғурта» – ро воқеъ дар шаҳри Душанбе, кучаи Техрон 21, ки иборат аз ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ (тавозуни муҳосибавӣ) ба ҳолати 31 – уми декабри соли 2022, ҳисобот оид ба фоида ва зарар, ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пули ва ҳисобот оид ба тағйирёбии сармояи худӣ барои соли молиявие, ки дар санаи қайдшуда ба анҷом мерасад, гузаронидем.

Ақидаи аудитор:

Дар раванди гузаронидани аудит аз тарафи мо маълум карда шуд, ки бақияҳои воридшаванда боваринок намебошанд. Аз ин лиҳоз мо (аудиторон) ба қарор омадем, ки бақияҳои воридшавандаро аз нав ҳисоби намоем. Мо пас аз нав ҳисоби намудани бақияҳои воридшаванда, ғалатихоро ислоҳ намуда, дар ҳисоботи аудиторӣ ба тасвир даровардем.

Ба ақидаи мо, ҳисоботи муҳосибии ба хулосаи мазкур замимашаванда, боэътимод буда, бо тартибе таҳия шудаанд, ки инъикоси дорой (актив) - ҳо ва ўҳдадорӣ (пассив) - ҳои КВД «Тоҷиксуғурта» - ро ба 31 декабри соли 2022, дурустии натиҷаҳои молиявиро барои соли 2022, бо назардошти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» таҳти № 702 аз 25 марти соли 2011, Низомнома оид ба пешбурди ҳисоби муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 9 аз 8 феввали соли 2003, тасдиқ шудааст, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи Молиявӣ (СБҲМ)» таҳти № 428 аз 4 ноябри соли 2002, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба амалӣ гардонидани СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти № 231 аз 3 майи соли 2010 - ро таъмин менамояд.

Асос барои изҳори ақида:

Мо аудитро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» ва Низомнома «Оиди тартиби бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», инчунин мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ аудит (минбаъд «СБА») ва дигар санаду конунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидем.

Ўҳдадорҳои мо мувофиқи ин стандартҳо дар қисмати «Масъулияти аудиторон» тавсиф қарда шудаанд. Мувофиқи Кодекси Этикии Ҳисобдорони Касби, ки аз ҷониби Шӯрои стандартҳои байналмилалӣ этики, барои ҳисобдорон таҳия шудааст, мо ягон алоқаманди бо Ташкилот надорем ва ҳамчунин аз ҷониби мо қоидаҳои дигари этики, мувофиқи стандартҳои дар боло овардашуда риоя



гардидаанд. Мо чунин мешуморем, ки далелҳои аудитории аз тарафи мо ба даст овардашуда ҳамчун асос барои ифодаи ақидаи мо кофи ва мутобиқ мебошанд.

Масъулияти роҳбарият барои тайёр намудани ҳисоботҳои молиявӣ

Ҷавобгари барои эътимодноқ, аз руи шакли муқараршуда, тартиби пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ, мутобиқ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи талаботи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» тайёр намудан, ба пурраги ва дуруст пешниҳод намудани ҳисобот ба зиммаи роҳбарияти КВД «Тоҷиксуғурта» вогузор шудааст.

Масъулияти мазкур дар бар мегирад, ворид намудану дастгирии системаи назорати дохили, оид ба тайёр намудан ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ, дорои таҳрифи қатъие, ки дар натиҷа, суистеъмолкунӣ ва иштибоҳҳои ба ҳисоботи молиявӣ таъсиррасонанда намебошад. ҳамчунин барои интиҳоб ва истифодабарии сиёсати баҳисобгирии лозима ва истифодаи ҳолатҳои асосноки баҳодиҳии баҳисобгари аст.

Масъулияти аудиторон барои аудити молиявӣ.

Мо ўҳдадор ҳастем, ки изҳори фикру ақидаҳои худро оид ба дурустии ҳисоботи мазкури молиявӣ дар асоси аудити гузаронидашуда, байён намоем. Мо аудиторро мувофиқи Стандартҳои байналмилалӣ фаъолияти аудиторӣ ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, гузаронидем. Стандартҳои фаъолияти аудиторӣ, талаботи ягонаи тартиби амали намудани фаъолияти аудиторӣ, ба расмӣ даровардани натиҷаҳо ва назорати сифатноки аудит буда, аз мо талаб менамояд, ки меъёрҳои одоби гузаронидани аудитро риоя намуда, ҳамчунин банақшагири ва гузаронидани санҷиши аудиториро, бо мақсади боварии комил пайдо кардан, оид ба вучуд надоштани таҳрифҳои қатъӣ дар ҳисоботи молиявӣ, амали намоем.

Аудит дорои истифодаи талаботҳои мавҷудбуда, барои ба даст овардани тасдиқи далелҳои аудиторӣ нисбати рақамҳои нишондодашуда ва тавзеҳот, ба ҳисоботи молиявӣ истифода бурда мешавад. Интиҳоби амалиётҳои тартиботи мавҷудбуда, аз руи афкори касбии аудитор асос ёфта, ҳамчунин баҳодиҳии хавфи вучуд доштани таҳрифҳои қатъӣ дар ҳисоботи молиявӣ, ки дар натиҷа ба ҳатогӣ роҳ додан ё худ суистеъмол кардан ба вучуд меоянд, вобаста ва асоснок карда мешавад.

Баҳодиҳии тавакалии чунин хавфҳо, дида баромадани системаи назорати дохили нисбати тайёр ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ асли, бо мақсади дида баромадани аудит, дар асоси тартиботи мавҷуда, ки дар ҳолатҳои мазкур истифода бурда мешаванд, на ба мақсади иброз намудани фикру андеша, оид ба самаранокии системаи назорати дохили, балки бо мақсади таҳияи дурусти системаи назорати дохила мебошад.


Аудит таҳлили принципҳои баҳисобгари муҳосибӣ, ҳисоботи муҳосибавӣ ва моҳиятнокии баҳодиҳиро, ки аз ҷониби роҳбарият омода шудааст, ва ҳамчунин баҳодиҳии умумии ҳисоботи молиявиро дорост.



Мо бо роҳбарияти Ташкилот тamos гирифта, ба диққати онҳо, аз ҷумла, маълумот дар бораи ҳаҷм ва мӯҳлатҳои ба нақша гирифташудаи аудит, инчунин шарҳҳои назаррас оид ба натиҷаҳои аудит, аз ҷумла камбудии назарраси системаи назорати дохилӣ, ки дар рафти аудит муайян мекунем, мерасонем.

Мо инчунин ба роҳбарияти Ташкилот изҳорот медиҳем, ки мо тамоми талаботи ахлоқии дахлдорро оид ба мустақилият риоя кардем ва роҳбариятро дар бораи ҳама муносибатҳо ва дигар масъалаҳо, ки метавонанд ба таври оқилона ба мустақилияти аудитор таъсир расонанд, огоҳ қардаем.

"25" августи соли 2023


Гафурзода С. Ҳ. Директор
ЧДММ «ШМА Ориён».



**Ҳисобот оид ба ҳолати молияви
ба 31 –уми декабри соли 2022**

(ҳазор сомони)

	Эзоҳ	Ба ҳолати	
		31.12.2022	31.12.2021
Дорониҳо (Активӣ)			
Воситаҳо пули ва ҳамарзиши онҳо	4.1	2 248,80	2 564,10
Сармоягузориҳои кутохмудат	4.2	555,00	409,00
Амонатҳои гузошташуда дар банкҳо	4.2	8 542,10	3 690,00
Қоғазҳои қиматноки ҳиссавӣ	4.2	4 052,20	4 052,20
Ҳиссаи азнавсуғуртакунандагон дар захираи мукофоти даромад эътирофнашуда	4.3	0,00	0,00
Ҳиссаи азнавсуғуртакунандагон дар захираҳои зарар	4.3	0,00	0,00
Андозҳои пешпардохтшуда	4.5	30,01	29,86
Дигар пешпардохтҳо	4.4	4 720,81	6 144,68
Захираҳо	4.5	1 081,30	1 769,40
Арзиши тавозунии воситаҳои асосӣ	4.6	24 699,80	24 082,30
Ҳамаги дорониҳо		45 930,03	42 741,54
Уҳдадориҳо			
Уҳдадориҳои кутохмудати қарзи	4.7	0,00	0,00
Уҳдадориҳои ҳисобкардашуда	4.7	1 591,49	1 592,51
Уҳдадориҳои андозҳои ҷори	4.7	774,66	338,00
Захираҳо барои хароҷот ва пардохтҳои рухсати		0,00	0,00
Уҳдадориҳои суғуртави	4.8	13 252,97	12 750,70
Уҳдадориҳои дарозмудати суғуртави	4.9	9 396,28	8 986,36
Ҷамъи уҳдадориҳо		25 015,41	23 667,57
Сармоя			
Сармояи оинномави	4.9	10 000,00	10 000,00
Сармояи иловагӣ	4.9	7 477,72	7 131,77
Ҷамъи сармояи худди	4.9	3 436,90	1 942,20
Ҷамъи сармояи худди		20 914,62	19 073,97
Ҳамаги уҳдадориҳо ва сармоя		45 930,03	42 741,54

Тавзеҳот дар саҳифаи 11-27 оварда шудааст, қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молияви мебошад

Тасдиқ шуда ва ба имзо расонида шудааст 06.09.2023

Мақсудзода Ш. директор

Чилаев А.Т. Сармуҳосиб

**Ҳисобот оид ба фоида ва зарар
барои соле, ки 31 –уми декабри соли 2022 анҷом меёбад
(ҳазор сомони)**

	Эзоҳ	2022	2021
Даромад аз фаъолияти суғуртави	5.1	40 875,91	35 656,7
Харҷотҳои фаъолияти суғуртави	5.2	(7 398,81)	(6 294,0)
Харҷотҳои маъмури	5.3	(30 620,44)	(27 778,0)
Фоида (зарар) аз фаъолияти суғуртави		2 856,66	1 584,7
Даромади фоизҳо	5.4	828,60	357,5
Чамъ даромад аз қурби асъор	5.4	0,00	0,0
Чамъ зарар аз қурби асъор	5.4	0,00	0,0
Зарар аз ҳисоби воситаҳои асоси	5.4	(248,37)	0,0
Даромад (зарар) аз фаъолияти ғайриамалиёти	5.4	580,24	357,5
Фоида то андозбанди		3 436,90	1 942,2
Андоз аз фоида		(618,64)	(446,7)
Фоидаи соф		2 818,26	1 495,5

Тавзеҳот дар саҳифаи 11-27 оварда шудааст, қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молияви мебошад

Тасдиқ шудааст ва ба имзо расонида шудааст 06.09.2023



Максудзода Ш. директор


Чилаев А.Т. Сармуҳосиб

**Ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пули
барои соле, ки 31 –уми декабри соли 2022 анҷом меёбад
(ҳазор сомонӣ)**


Моддаҳо	Эзоҳ	2021
Воридоти маблағҳои пули		
Даромади Мукофотҳои суғуртави	6,1	40 969,93
Дигар даромадҳо (%-бонки)	6.1	2,75
Ҷамъ даромад		40 972,68
Содироти маблағҳои пули		
Пардохти музди меҳнат ва андози иҷтимоӣ	6.2	23 809,30
Пардохти андози Ҷоид	6.2	158,57
Пардохти дигар андозҳо	6.2	2 758,15
Дигар пардохтҳои амалиёти	6.3	10 245,61
Ҷамъ содирот		36 971,63
Ҳолати маблағҳои пули		4 001,05
Доҳилшавии маблағ аз Ҷаъолияти Сармоягузори	6.4	4 006,75
Хориҷшавии маблағ аз Ҷаъолияти Сармоягузори	6.4	8 323,10
Ҳолати маблағҳои пули аз Сармоягузори		(4 316,35)
Доҳилшавии маблағ аз Ҷаъолияти молияви	6.5	0,00
Хориҷшавии маблағ аз Ҷаъолияти молияви	6.5	0,00
Ҳолати маблағҳои пули аз Ҷаъолияти молияви		0,00
Тақсироти Ҷоид ва зарар аз руи фарқияти қурби	6.6	0,00
Тағирёбии софи воситаҳои пули		(315,30)
Маблағҳои пули ба аввали давраи ҳисоботи		2 564,10
Маблағҳои пули ба охири давраи ҳисоботи		2 248,80

Тавзеҳот дар саҳифаи 11-27 оварда шудааст, қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молияви
мебошад

Тасдиқ шуда ва ба имзо расонида шудааст 06.09.2023



Мақсудзода Ш. директор


Чилаев А.Т. Сармуҳосиб


**Ҳисобот оид ба Тағйирёбии сармояи ҳуди
барои соли, ки 31 –уми декабри соли 2022 анҷом меёбад
(ҳазор сомони)**

Номгуи нишондиҳандаҳо	Сармояи оинномави	Сармояи иловаги	Ҷоидаи тақсим- нашуда	Ҷамъ
Бақия ба 01.01.2022	10 000	7 132	1 942	19 074
Ҷоидаи тақсимношудаи давраи ҳисоботи			3 437	3 437
Тағйирёби дар сиёсати баҳисобгири				0
Тасҳеҳи сармояи иловаги		346		346
Девиденд			(1 942)	1 942
Тағйирот дар Захираҳо				
Бақия ба 31.12.2022	10 000	7 478	3 437	20 915

Тавзеҳот дар саҳифаи 11-27 оварда шудааст, қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молияви мебошад

Тасдиқ шудааст ва ба имзо расонида шудааст 06.09..2023


Максудзода Ш. директор


Чилаев А.Т. Сармуҳосиб